

## 36832 - Чи гуна шаби қадрро зиндадорӣ кунем ва қадом шаб, шаби қадр мебошад?

### савол

Чи гуна шаби қадрро бояд шабзиндадорӣ кард? Бо намозхонӣ ё бо қироати Қуръон, хондани зиндагиномаи паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод), панду насиҳат ва ҷашнгирии шаби қадр дар масҷид?

### Ҷавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Аввал:

Расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) дар даҳаи охири Рамазон чунон ба намозу дувову қироати Қуръон машғул мешуд ва дар ибодат саъю талош мекард, ки дар шабҳои дигар чунин талош бар ин дараҷа дида намешуд. Бухорӣ ва Муслим аз Оиша (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) ривоят кардаанд, ки паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) чун даҳаи охири Рамазон дарояд, шабзиндадорӣ мекард, аҳли ҳонаводаашонро низ бедор менамуд ва изорашро мебаст. (Яъне аз ҳамбистарӣ бо ҳамсарон худдорӣ мекард).

Дар ривояти Аҳмад ва Муслим омадааст: "Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) дар даҳаи охири Рамазон саъю талош мекард, ки дар ғайри он чунин саъю талош бар ин дараҷа дида намешуд".

Дуввум:

Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) барои бо имону талаби савоб барпо доштани шаби қадр тарғибу ташвиқ намудааст. Аз Абуҳурайра (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) ривоят аст, ки паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст:

"Касе, ки шаби қадрро аз рӯи имон ва талаби савоб шабзиндадорӣ кунад, гуноҳони пешинай ўбахшида мешавад". Муттафақун алайҳ (Ривояти Бухорӣ ва Муслим).

Ин ҳадис ба машрӯ будани шабзиндадории шаби қадр бо намоз далолат мекунад.

## Саввум:

Аз афзалтарин дуохое, ки дар шаби қадр гуфта мешавад, дуоест ки паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ўбод) ба Оиша (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) омӯхтааст. Тирмизӣ аз Оиша (Аллоҳ аз ў хушнуд бод) ривоят намуда, онро саҳех донистааст, ки Оиша гуфтааст: Гуфтам: Эй расулуллоҳ! Агар бидонам, ки дар шаби қадр қарор дорам, чӣ бигӯям? Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ўбод) фармуд: Бигӯ:

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ تُحِبُ الْعَفْوَ، فَاغْفِرْ عَنِّي»

"Аллохумма иннака афуввуң түхіббу-л-ъафва фәъфу ъаннй"

(Эй Аллоҳ, албатта Ту бисёр афвқунандаву бахшояндай, бахшишро дўст медорӣ, пас маро бубахш).

## Чахорум:

Аммо хос намудани шабе аз Рамазон, ки яқинан он шаби қадр аст, ба далел ниёз дорад. Вале шабҳои тоқи даҳаи охири Рамазон эҳтимоли бештар доранд, ки шаби қадр дар он шабҳо қарор дошта бошад ва шаби бисту ҳафтум эҳтимоли бештар дорад, ки шаби қадр бошад. Зоро дар ин бора ҳадисҳое ворид шудааст, ки ба он чи зикр кардем, далолат мекунад.

Панчум:

Аммо бидъятҳо на дар Рамазон ва на дар дигар моҳҳо ҷоиз нест. Аз расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) сабит шудааст, ки фармудааст:

"Хар кас дар дини мо чизеро ки дар он нест, пайдо кунад, пас он радшуда аст".

Дар ривояти дигар омадааст: "Ҳар кас амале анчом бидиҳад, ки амри мо бар он нест, пас он амал радшуда аст".

Аз ин хотир, он корхое, ки баъзе шахсон дар баъзе шабҳои Рамазон анчом медиҳанд, ба монанди ҷашнгириҳои муҳталиф, ҳеч асосе надорад. Беҳтарин равиш, равиши Муҳаммад (дуруду паёми Аллоҳ бар ўбод) аст ва бадтарин амалҳо дар дин, ин навпайдошудаҳо (бидъатҳо) аст.

Тавфиқ аз ҷониби Аллоҳ аст.